



Aga Khan Foundation,
Tajikistan




Раёсати тандурустӣ ва хифзи
иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Aga Khan Health Service,
Tajikistan

СИНАМАКОНӢ





*Сианмаконй бояд дарднок набошад.
Агар ҳангоми синадиҳӣ Шумо дардро ҳис намоед,
ба духтури худ муроҷиат намоед.*



СИНАМАКОНИИ МУНОСИБ МАВҚЕИ КҮДАК ҲАНГОМИ СИНАМАКОНӢ

- Синамаконии муносиб ба хуб макидани сина ва зиёд шудани шир ёрӣ мерасонад.
- Синамаконии муносиб барои пешгирий намудани пистонакҳои дарднок ва кафида ёрӣ мерасонад.
- 4 аломати пайвасти хуб мавҷуд аст:
- Даҳони кудак кушода аст
- Тифл қисми зиёдии чочро (ареола) метавонад ба даҳон гирад
- Лабҳои поёни тифл бояд ба берун бароварда бошанд.
- Манаҳи тифл бояд синаро расад.
- Нишонаҳои макиши самаранок инҳоянд:
- Шумо фурӯ бурдани ширри кудаки худро мебинед ва ё мешунавед.
- Ширдиҳӣ барои шумо бароҳат ва бедард аст.
- Кудак ғизохуриро тамом намуда, синаро раҳо мекунад ва қаноатманд ва ором ба назар мерасад.
- Сина пасаз хурдан мулоимтар мешавад.



ЗАНИ ҲОМИЛАДОР / ТАВАЛЛУД ДАР МУАССИСАИ ТИББӢ

- Дарҳол пасаз таваллуд тифли навзоди худро пуст ба пуст нигоҳдоред. Ин кудаки шуморо гарм ва нафаскашии хубро нигоҳ медорад, тифлро ба сина наздик меоварад, ва меҳру муҳҳабати модару кудакро ба ҳамдигар мустаҶкам мекунад.
- Синамаконии фаврӣ бояд дар муддати 1 соат баъди тавлиди тифл оғоз шавад. Синамаконии фаврӣ барои пайдошавии рефлекси макидани тифл мусоидат намуда ба кам шудани хунравӣ мусоидат мекунад.
- Фалла, шири зард барои тифли навзод ғизои солими аввалин мебошад.
- Фалла тифлро аз бемориҳои гуногун муҳофизат намуда, ба баровардани начосати торикии аввалин ёрӣ мерасонад.
- Синамаконии зуд-зуд ширро зиёд мекунад.

Агар ба миқдори кам ҳам бошад, фалла дар рузҳои аввали ҳаёт барои тифл ҳамчун ғизо қифоя аст. Тез-тез додани сина ба зиёд шудани миқдори шир мусоидат мекунад. Агар ба кудак дарин вақт дигар намуди моеъҳо дода шаванд, вай синаро намемакад ва шир истеҳсол наҳоҳад шуд.

ДАР 6 МОҲИ АВВАЛ КЎДАК ФАҚАТ БА ШИРИ СИНА НИЁЗ ДОРАД

- Шири сина тамоми ғизо ва обро, ки ба кудаки шумо дар 6 мөҳи аввал лозим аст, таъмин меқунад.
- Дар давоми 6 мөҳи аввал ба кудаки худ ягон чиз, ҳатто об ҳам надиҳед.
- Ҳатто дар ҳавои гарм ҳам шири сина ташнагии кудаки шуморо қонеъ мегардонад.
- Додани ягон чизи дигар боиси кам макидани сина гардида, миқдори шири истеҳсолшуда кам хоҳад шуд.
- Об, моеъҳои дигар ва ғизо кудакро метавонанд бемор кунанд.

Дар рузҳои якум ва дуюм баъзе вақтҳо ба тифл дар давоми 24 соат фақат 2 – 3 бор шири сина дода мешавад. Баъди якчанд руз синадиҳии мунтазам барои зиёд намудани шир бояд бароҳмонда шавад.



- Мавқеи паҳлугӣ (барои истироҳат ҳангоми синамаконии рузона ва шабона истифода бурда мешавад);

- Мавқеи дастӣ (баъд аз чоқи қайсаӣ истифода бурда мешавад, агар пистонакҳо дардманд бошанд);

- Тамоми бадани кудакро доштан лозим аст, на танҳо гардан ва китфҳоро.

Мавқеи хуби тифл ҳангоми синамаконӣ макиши хуб ва миқдори зиёди шири синаро кафолат медиҳад.

ХОЛАТИ СИНАДИХЙ / МАВҚЕИ ХУБИ СИНАДИХЙ

- Чор нүқтаи асосй дар бораи мавқеи кудаки шумо ҳангоми синамаконй: рост, ба сина нигарондашуда ва наздик;
 - Сар, китфҳо ва ронҳо бояд дар як хати ҳамвор бошанд, на хамида ва на қаҷ ва бо сар каме ақиб.
 - Тани тифл бояд ба тарафи сина бошад, ба сина ё шикам набояд часпида бошад ва тифл бояд ба руи модар нигариста тавонад.
 - Тифл бояд ба шумо наздик бошад.
 - Тамоми бадани кудакро доштан лозим аст, на танҳо гардан ва китфҳоро.

Мавқеи хуби тифл ҳангоми синамаконй макиши хуб ва миқдори зиёди шири синаро кафолат медиҳад.

- Роҳҳои гуногуни ҷойгир намудани кудак ҳангоми синамаконй вучуддоранд:
 - *Мавқеи гавҳора ҳангоми синамаконй (хуб барои кудакони хурдсол);*
 - *Мавқеи хобонӣ (бештари вақт истифода бурда мешавад);*



- Мавқеи хобонӣ (бештари вақт истифода бурда мешавад);

ТАНҲО ШИРИ СИНА ДАР 6 МОҲИ АВВАЛИ ҲАЁТ

- Ғизодиҳӣ танҳо бо шири сина маънои онро дорад, ки ба тифл дар 6 моҳи аввал фақат шири сина дода мешавад – ҳатто об ҳам дода намешавад.
- Ғизодиҳӣ танҳо бо шири сина дар 6 моҳи аввал кӯдаки шуморо аз бисер касалиҳо ба монанди дарунравӣ ва дигар касалиҳои сирояти муҳофизат мекунад.



Ғизодиҳии омехта маънои онро дорад, ки тифли шумо ҳам шири сина ва ҳам дигар намуди хурок ва моеъ - аз ҷумла формулаи тифлон, шири ҳайвонот ва обро истеъмол мекунад. Ин метавонад ба меъдаи кудаки шумо зарар расонад. Ин инчунин эҳтимолияти зиёд намудани бемориҳо ба монанди дарунравӣ, илтиҳоби шушҳо ва камғизоӣ мегардад.

ПРИНСИПХОИ СИНАМАКОНЙ - ФИЗОИ ТАЛАБОТӢ

- Ба кӯдаки худ мувофиқи талабот, рӯзона ва шабона сина дихед.
- Ширдиҳии бештар ширро зиёдтар мекунад.
- Гиря ҳам аломати гурӯснагӣ аст.
- Аломатҳои барвақте, ки ниёзи кӯдаки шуморо ба сина нишон медиҳанд, инҳоянд:
 - Бероҳатӣ
 - Даҳони кӯшода, ҷунбиши сар
 - Баровардани забон
 - Макидани ангуштон ва муштҳо
- Бигзор кӯдаки шумо пеш аз пешниҳоди синаи дигар як синаашро ба охир расонад. Гузариш аз як сина ба синаи дигар, кӯдакро намегузорад, ки ғизои «шири ақиб»-ро



дошта бошад. “Шири пешина” оби зиёдтар дорад ва фақат ташнагии кудакро қонеъ мегардонад. Шири ақиб равғани зиёд дошта, гурӯснагии кудакро қонеъ мегардонад.

- Агар кӯдаки шумо бемор ва ё хоболуд бошад, вайро бедор кунед ва зуд-зуд ба вай сина дихед.
- Бутал ва пистонакро истифода набаред. Онҳоро тоза кардан душвор буда, метавонанд кудакро касал кунанд.

Гирифтани вазн роҳи беҳтарини нишон додани он аст, ки тифл ба қадри кофӣ шир мегирад. Корти саломатии кудакро санҷед, то вазн гирифтани кудакро бисанҷед. Агар шумо боварӣ надоред, ки вазни кӯдак кофӣ аст, вайро ба маркази саломатии наздиктарин баред ё аз корманди тиббӣ ёрӣ чуед.

